

Тафсирути КТС 10**“Кумаки давлатӣ - мавҷуд набудани робитаи мушаххас бо фаъолияти амалиётӣ”****Истинодҳо**

- СББМ 8 “Сиёсати баҳисобгирӣ, тағйирот дар арзёбии муҳосибӣ ва хатоҳо”,
- СББМ 20 “Баҳисобгирии грантҳои давлатӣ ва ифшои маълумот дар бораи кумаки давлатӣ”.

Мавзӯ

1. Дар баъзе кишварҳо кумаки давлатӣ ба корхона метавонад барои ҳавасмандкунӣ ё дастгирии дарозмуддати фаъолнокии фаъолият дар минтақаҳои муайян ё дар бахшҳои саноат нигаронида шуда бошад. Шароит барои чунин кумак метавонад робитаи мушаххас бо фаъолияти амалиётии корхона надошта бошад. Намунаи чунин кумак метавонад интиқоли захираҳои моддию молӣ аз тарафи давлат ба корхонае бошад, ки:
 - (а) дар соҳаи мушаххас фаъолият менамояд;
 - (б) фаъолиятро дар соҳаҳои ба наздикӣ хусусигардонидашуда идома дода истодааст;
 - (в) тичоратро дар минтақаҳои рушдашон суст оғоз менамоянд ё идома дода истодаанд.
2. Мавзуи ҳалталаб дар он аст, ки оё чунин кумаки давлатиро “гранти давлатӣ”-и ба доираи амали СББМ 20 воридкардашуда ҳисобидан ҷоиз мебошад ва мутаносибан метавон онро тибқи стандарти мазкур ба инобат гирифт.

Тавофуқ (консенсус)

3. Кумаки давлатии корхона ҷавобгӯии таърифи грантҳои давлатӣ мувофиқи СББМ 20, ҳатто дар мавриди набудани шароити мушаххасан алоқаманд бо фаъолияти амалиётии корхона, ғайр аз талаботи қор қардан дар минтақаи мушаххас ё дар бахшҳои саноат, мебошад. Мутаносибан, чунин грантҳо набояд бевосита дар таркиби саҳми саҳҳомон ҳамчун афзояндаи он инъикос ёбад.

Санаи тавофуқ (консенсус):

Январии соли 1998.

Санаи эътибор пайдо намудан

Тафсирути мазкур аз 1 августи соли 1998 эътибор пайдо менамояд. Тағйирот ба сиёсати баҳисобгирӣ бояд тибқи СББМ 8 инъикос гардад.